



31.12.2017 22:00, шаҳри Душанбе

Хамватанони азиз!

Тибки солшумории мелодӣ соли 2017 сипарӣ шуда, соли нави 2018 фаро мерасад.

Кулли мардуми шарифи Тоҷикистон ва хамаи хамватанони бурунмарзиамонро ба ин муносибат самимона табрик мегӯям.

Дар соле, ки фаро расида истодааст, ба хонадони ҳар яки шумо фазои оромӣ осуда, рӯзгори обод ва хушхоливу хушрӯзӣ орзу менамоем.

Умедворам, ки соли нав барои ҳалки сарбаланди тоҷик соли бобарор ва мархалаи навбатии вусъати амалҳои созандаву ободкорихо гардида, мақсаду маром ва орзуву ниятҳои некамон амалӣ мешаванд.

Зеро соле, ки сипарӣ мегардад, барои мардуми кишварамон давраи захираи софдилона ба хотири пешрафти Ватани соҳибистиклоламон буд.

Чанд рӯз пештар дастовардхое, ки мо дар зарфи соли 2017 ба онҳо муваффақ шудем, инчунин, вазифаҳо барои соли оянда дар Паёми Президент ба Мачлиси Олии мамлакат муфассал баррасӣ шуданд.

Имрӯз ҳамаи мо шукрона мекунем, ки бо иродаи кавии мардуми соҳибмаърифату куҳанбунёдамон дар сарзамини аҷдодиамон сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ ҳукмрон аст ва сокинони мамлакат ба хотири ояндаи неки Ватан сарчамъу ахлоқи захира мекашанд.

Зеро маҳз ҳамин ҷазои оромӣ осудаи кишвар аст, ки дар соли 2017 низ мо тамоми захираву имкониятҳои барои беҳтар гардонидани шароити рӯзгори сокинони мамлакат сафарбар намуда, дар ин самт қувватро амалӣ намудем ва ният дорем, ки ин равандро босуръат идома бахшем.

Бо дарназардошти нақш ва ҷойгоҳи ҳоссаи ҷавонони кишвар, ки сарнавишти ояндаи миллату давлатамон ба уҳдаи онҳо вогузор карда мешавад, соли 2017 Соли ҷавонон эълон карда шуд, ки ин иқдом боиси боз ҳам афзудани дастовардҳои ҷавонони бонангу номуси мо дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву варзишӣ гардид.

Бовар дорам, ки ҷавонони ғайру далер ва ватандӯсту ватанпарвари тоҷик якҷо бо мардуми ободгару ҳимматбаландамон минбаъд низ ба хотири ҳимояи истиқлолияти озодӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ миллӣ, густариши ҳисси баланди миллӣ, ҳудудиносиву ҳудудҳои, муаррифии шоистаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, рушди иқтисодиёту иҷтимоӣ, фарҳангу маърифат ва умуман, пешрафти Ватани маҳбубамон саъю талош хоҳанд кард.

Дар иртибот ба ин, хотирнишон месозам, ки ҳар яки мо бояд дар соли нави мелодӣ бо истифода аз ҳамаи имкониятҳои барои боз ҳам муваффақ намудани истиқлолияти давлатӣ, афзун намудани дастовардҳои он, ҳифзи манфиатҳои давлату миллат ва рушди минбаъдаи кишвари азизамон бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ қўшиши бештар ба ҳарч диҳем, бо дарки рисолати олии ватандорӣ содиқона захира кашем, тамоми нерӯву имконият ва донишу таҷрибаи ҳудуд ба ободони сарзамини муқаддасамон равона созем.

Хусусан, дар айёме, ки манфиатҷӯихои сиёсиву иктисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кудратҳои ҷаҳонӣ торафт шиддат пайдо карда, дар натиҷа вазъи сайёра рӯз ба рӯз мураккабу бухронӣ шуда истодааст, ҳамаи мо вазифадорем, ки барои ҳимояи истиқлолияти озодӣ, яъне неъматӣ бузургтарини зиндагиамон ва ҳифзи манфиатҳои милливу давлатиамон ҳамеша омода бошем, фарзандонамонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, эҳтироми қонунияти тартибот, омӯзиши илму дониш, касбу ҳунар ва ободони сарзамини аҷдодӣ тарбия кунем.

Тавре ки дар Паёми худ ба мақоми олии қонунгузори мамлакат изҳор доштам, мо бояд аз ҳоло омодагиро ба истиқболи сазовори 30 - солагии истиқлолияти давлатиамон оғоз намоем.

Итминон дорам, ки аз рӯзҳои аввали соли нав қору фаъолияти созанда ва захираҳои ободгаронаи мардуми шарифи Тоҷикистон ба номи мубораки истиқлоли Ватан сафарбар мегардад.

Орзумандам, ки соли нави мелодӣ барои ҳар як ҳонадони мардуми Тоҷикистон соли суботу оромӣ, файзу баракат ва пешрафту дастовардҳои боз ҳам бештар гардида, ҳамаи нақшаву ниҳатҳои неки онҳо бо захираҳои ватандӯстонаи ҳар як фарди Ватан ва азму талоши созандаи мардуми шарафмандамон амалӣ шаванд.

Бори дигар фарорасии соли нави мелодиро барои ҳамаи ҳамватанони азиз табрик гуфта, ба ҳонадони ҳар яки шумо саломативу хушбахтӣ ва ба Тоҷикистони маҳбубамон суботу оромии ҷовидона орзу менамоем.

Соли нави мелодӣ муборак, ҳамватанони азиз!

president.tj